

**Ба Шурои диссертационии 6D.КОА-063
назди Донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва
соҳибкории Тоҷикистон (734055, Ҷумҳурии
Тоҷикистон, шаҳри Душанбе, ҳ. Борбад, 48/5)**

ТАҚРИЗИ

муқарризи расмӣ, доктори илмҳои иқтисодӣ, дотсент, профессори кафедраи менеҷменти Донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон Аминов Иномҷон ба диссертатсияи Зоҳидов Камолиддин Сулаймонович дар мавзуи “Мукаммалгардонии фаъолияти маркетингӣ дар шароити муосир (дар мисоли соҳибкории экологӣ), ки барои дарёғти дараҷаи илмии доктори фалсафа (PhD), доктор аз рӯйи ихтисоси 6D051100 – Маркетинг (6D051101 – Маркетинг) пешноҳод шудааст.

1. Мубрам будани мавзӯи диссертатсия. Дар марҳилаи кунуни рушди ҷомеаи ҷаҳонӣ, ки бо таҳаввулоти фавқулодда бо суръати илмӣ-техникӣ ва ҳамзамон бо вусъат ёфтани мушкилоти экологӣ ҳамроҳ аст, масъалаи ҳамоҳангозии манфиатҳои иқтисодӣ бо талаботи муҳити зист, аҳамияти аввалиндарава пайдо мекунад. Таъсири омилҳои глобалӣ, аз қабили тағиیرёбии иқлим, камшавии захираҳои табиӣ, ифлосшавии муҳити атроф ва таназзули экосистемаҳо, имрӯз кишварҳоро водор менамояд, ки самтҳои нави рушди иқтисодиётро бо назардошти устуворӣ ва масъулияти экологӣ ба роҳ монанд.

Дар ин замина, соҳибкории экологӣ ҳамчун шакли фаъолияти иқтисодӣ, ки ба татбиқи технологияҳои “сабз”, коҳиши таъсири манфии истеҳсолот ба муҳити зист ва таблиғи масрафи оқилона асос ёфтааст, мавриди таваҷҷӯҳи муҳаққиқон қарор гирифтааст. Он на танҳо воситаи татбиқи принсипҳои рушди устувор, балки омили муҳими ташаккули иқтисоди сабз арзёбӣ мегардад.

Бо вучуди ин, рушди соҳибкории экологӣ, маҳсусан дар кишварҳои рӯ ба рушд чун Ҷумҳурии Тоҷикистон, бо як қатор мушкилоти соҳторӣ ва идоракунӣ рӯ ба рӯст. Аз ҷумла, набудани стратегияи идоракуни маркетингӣ, сатҳи пасти иттилоърасонӣ ба аҳолӣ, нофаҳмиҳои марбут ба арзиш ва фарқияти маҳсулоти экологӣ, набудани дастгирии муассири давлатӣ монеаҳои ҷиддӣ дар рушду густариши соҳа мебошанд.

Дар ин замина, маркетинг, хоса маркетинги экологӣ, ҳамчун маҷмӯи равандҳо ва стратегияҳо барои ташаккули талабот, шинохти аудиторияи мақсаднок, муаррифии дурусти арзишҳои муҳити зист ва баланд бардоштани рақобатпазирии маҳсулоти «сабз» аҳамияти калидӣ касб мекунад. Маркетинги экологӣ бояд на танҳо ба фурӯши маҳсулот нигаронида шавад, балки ҳамчун воситаи муҳими ташаккули шуури нави иҷтимоӣ ва истиқори масъулияти мутақобилаи истеҳсолкунанда ва истеъмолкунанда хидмат кунад.

Бо таваҷҷуҳ ба масъалаҳои номбаршуда, мавзӯи таҳқиқоти диссертационӣ — яъне «Мукаммалгардонии фаъолияти маркетингӣ дар шароити муосир (дар мисоли соҳибкории экологӣ)» — аз ҷиҳати илмӣ ва амалӣ хеле саривақтӣ ва мубрам арзёбӣ мегардад. Ҳадафи он таҳияи тавсияҳои амалишаванда ва моделҳои муассири маркетингӣ барои такмили самаранокии фаъолияти соҳибкории экологӣ мебошад.

Ҳамзамон, ин таҳқиқ дар заминаи татбиқи стратегияи давлатии гузариш ба иқтисоди "сабз", афзалиятҳои рушди соҳибкории хурду миёна ва рушди минтақаҳои устувор қарор дошта, метавонад саҳми назаррас дар коркард ва татбиқи сиёсати миллии рушди устувор гузорад. Дар шароити Тоҷикистон, ки аксар минтақаҳои он дорои захираҳои табиӣ ва иқтидори баланд барои рушди соҳибкории экологӣ мебошанд, ин мавзӯъ аҳамияти маҳсуси миллию минтақавӣ касб мекунад.

Аз ин рӯ, мавзӯи мазкур дар робита бо раванди ҷаҳонии сабзгардонии иқтисодиёт ва эҳтиёҷи миллӣ ба механизмҳои самараноки маркетингӣ барои соҳибкории экологӣ, ба таври воқеӣ дорои аҳамияти назариявӣ, методологӣ ва амалии баланд буда, метавонад барои ҳам муҳаққиқон ва ҳам амалдорони соҳаи иқтисоди миллӣ ҳамчун заминаи устувори таҳлилӣ ва амалишаванда хизмат намояд.

2. Мутобиқати диссертация ба ихтисосҳо ва самтҳои илм.

Диссертацияи тақризшаванда ба бандҳои зерини Шиносномаи феҳристи ихтисосҳои КОА-и назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз рӯйи ихтисоси 6D051100 - Маркетинг (6D051101 – Маркетинг) мувофиқат мекунад: 1. Ҷанбаҳои назариявӣ ва самтҳои муосири рушди сиёсати бозории ширкатҳо дар асоси консепсияи маркетинг; 3. Идоракунии фаъолияти маркетингӣ, самтҳо ва шаклҳои ташкили маркетинг ва мутобиқсозии онҳо ба шароитҳои бозории тағйирёбанда дар иқтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон

ва бозорҳои ҷаҳонӣ; 5. Маркетинги дохилиташкилотӣ, ҳадафҳо ва таъсири он ба натиҷаҳои ниҳоии фаъолияти ширкатҳо. Маркетинги муносабатҳо ҳамчун унсури стратегияи корпоративӣ; 9. Баланд бардоштани рақобатпазирии молҳо (хизматрасониҳо) ва ширкатҳо, омилҳои рақобатпазирӣ дар шароитҳои гуногуни бозорӣ; 21. Маркетинги иҷтимоӣ-аҳлоқӣ дар баландбардории уҳдадории иҷтимоии бизнес, ки бо қарори Раёсати Комиссияи олии аттестаціонии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ шудааст, мувофиқат мекунад.

3. Дараҷаи навғонии натиҷаҳои дар диссертатсия бадастомада ва нуктаҳои илмие, ки барои ҳимоя пешниҳод карда мешаванд. Навғонии илмии диссертатсия дар таҳияи асосҳои назариявию амалии такмили соҳибкории экологӣ, мӯкаммалгардонии механизми фапъолияти маркетингӣ ва дар ин асос пешниҳоди тавсияҳои илман асоснок доир ба мавзуи таҳқиқот арзёбӣ карда мешавад.

Натиҷаҳои муҳими таҳқиқоти диссертационӣ, ки навовариҳои илмии онро инъикос намуда, барои ҳимоя пешниҳод шудаанд, аз инҳо иборат мебошанд:

- ҷанбаҳои назариявии танзими фаъолияти маркетингӣ дар соҳаи соҳибкории экологӣ баррасӣ гардида, хусусиятҳо ва масъалаҳои татбиқи он ошкор карда шуда, омилҳои таъсиррасон ба он аниқ карда шуданд. Мафҳум, маъно ва моҳияти хизматрасонии маркетингӣ, инчунин соҳибкории экологӣ, ки дар рушди ҳочагии ҳалқи Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун фаъолияти самаранок ба ҳисоб меравад, мушахҳас карда шудааст;

- омӯзиши равишҳои муосири маркетинг дар соҳаи соҳибкории экологӣ ва таҷрибаи ширкатҳои ҳориҷӣ дар фаъолияти субъектҳои соҳибкорӣ асоснок карда шуданд. Дар асоси таҷрибаи ширкатҳои ҳориҷӣ равишҳои фаъолияти маркетингӣ дар соҳаи соҳибкории экологӣ муайян ва пешниҳод гардиданд;

- дар асоси таҳлили нишондихандаҳои иқтисодӣ ва экологии вазъи кунунӣ ва тамоюлҳои рушди фаъолияти маркетингии соҳаи соҳибкории экологӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон тадбирҳои зарурии такмили соҳтори он бо роҳи беҳтар намудани нишондихандаҳои асосии механизмҳои маркетингӣ пешниҳод карда шудаанд;

- бо назардошти сифати маҳсуси афзояндагӣ ва нақши маркетинг дар иқтисодиёти муосир, омилҳои таъсиркунанда ва танзими онҳо дар шароити

иқтисоди бозор, инчунин зарурати фароҳам овардани муҳити мусоид барои фаъолияти маркетингӣ дар рушди соҳибкории экологӣ асоснок ва пешниҳод карда шудаанд;

- усулҳои асосии баланд бардоштани самаранокии фаъолияти маркетингӣ дар соҳаи соҳибкории экологӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шароити иқтисоди бозорӣ дар асоси баҳодиҳии афзалияти муқоисавии он дар соҳаи соҳибкорӣ таҳия, пешниҳод ва муайян карда шудаанд, ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, маҳсусан дар фаъолияти соҳибкории экологӣ бартарияти ба рақобат тобовар доранд. Бо дарназардошти афзоиши рақобатпазирии фаъолияти соҳибкорӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон тадбирҳо барои такмили усулҳои фаъолияти маркетингӣ пешниҳод карда шудаанд;

- тавсияҳои амалию методӣ оид ба такмили механизми фаъолияти маркетингӣ дар баҳши соҳибкории экологии Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод гардидаанд.

4. Асоснокӣ ва эътимоднокии хulosсаҳо ва тавсияҳои дар диссертатсияи зикршуда. Хulosсаҳо ва тавсияҳои илмие, ки дар диссертатсия пешниҳод шудаанд, дорои дараҷаи баланди асоснокии назариявӣ ва воқеяти амалӣ мебошанд. Муаллиф дар ҷараёни иҷрои таҳқиқот аз як қатор усулҳои муосири таҳлилий — аз ҷумла таҳайюлоти (абстраксияи) илмӣ, таҳлил ва синтез, таҳлили сабабӣ-оқибатӣ, таҳлили маҷмӯавӣ ва низомӣ, усули муқоисакунӣ, усули таҳлили эмперикӣ, хulosабарорӣ, аналогия, таҳлили маълумоми оморӣ, ифодаёбии графикӣ, муқоисавӣ ва таҳлили системавӣ — истифода намуда, натиҷаҳои илмии боэътимод ва далелнок ба даст овардааст. Хulosсаҳои таҳқиқотӣ робитаи зич бо ҳадаф ва вазифаҳои гузашташуда дошта, бо сабки мантиқии илмӣ мураттаб гардидаанд. Онҳо ба таври возех масъалаҳои таҳқиқотиро инъикос намуда, ҷавобгӯ ба муҳтавои умумии диссертатсия ва сохтори методологии он мебошанд. Асоснокии хulosсаҳо дар асоси таҳлили муфассали вазъи бозори соҳибкории экологӣ, мушкилоти ҷойдошта, инчунин имкониятҳои рушди устувори он баён ёфтаанд. Тавсияҳои пешниҳодгардида, ба хусус, дар самти такмили механизмҳои маркетингӣ, ҷорӣ намудани стратегияҳои муассири бозорӣ хусусияти амалӣ дошта, метавонанд дар фаъолияти субъектҳои хочагидории соҳаи мазкур бо мақсади баланд бардоштани самаранокӣ ва рақобатпазирӣ мавриди истифода қарор гиранд. Эътимоднокии хulosсаҳо ва тавсияҳо, инчунин, дар он ифода мейбад, ки онҳо бо маълумоти воқеӣ ва таҳлилҳои

боэйтимод асоснок шуда, ба рўйдодҳои воқеи иқтисодӣ ва иҷтимоӣ иртиботи мустақим доранд.

Диссертатсия аз муқаддима, се боб, нуҳ зербоб, хулоса ва рўйихати адабиёти истифодашуда иборат аст, ки дар 182 саҳифа чоп карда шуда, 20 ҷадвалу 30 расм дорад. Рўйихати адабиёти истифодашуда 253 номгўйро дар бар мегирад.

Дар муқаддима (с. 4-15) мубрамият ва дараҷаи таҳқиқи мавзуи илмӣ, робитаи таҳқиқот бо барномаҳо ва мавзухои илмӣ, мақсад ва вазифаҳои таҳқиқот, объект ва мавзуи он, фарзияни таҳқиқот, асосҳои назариявӣ ва методологӣ, сарчашмаи таҳқиқот, дараҷаи эътимоднокӣ ва асоснокии натиҷаҳои таҳқиқот, навовариҳои илмӣ, аҳамияти назариявӣ ва амалӣ, интишорот аз рӯи мавзуъ ва соҳтори диссертатсия, тасвиб ва амалисозии натиҷаҳои диссертатсия асоснок карда шудаанд.

Боби якум – “Асосҳои назариявию методии фаъолияти маркетингӣ дар соҳаи соҳибкории экологӣ” (с. 16-64) ба омӯзиши асосҳои назариявию методии фаъолияти маркетингӣ дар соҳаи соҳибкории экологӣ бахшида шудааст, ки заминаи илмиро барои таҳқиқоти минбаъда фароҳам месозад. Муаллиф дар ин бахш таваҷҷӯҳи хоса ба шарҳи мағҳумҳо, равандҳо ва принсипҳои асосии маркетинг дар шароити фаъолияти экологӣ намуда, зарурати мутобиқгардонии равишҳои анъанавии маркетингро ба талаботи рушди устувор ва масъулияти иҷтимоӣ асоснок менамояд. Дар ин боб, нуқтаҳои калидии зерин асоснок ва таҳлил шудаанд:

- таҳлили мағҳумии маркетинг ва хусусиятҳои он дар соҳаи соҳибкории экологӣ. Муаллиф мағҳум ва вазифаҳои маркетингро дар заминаи модели рушди устувор бозбинӣ намуда, нишон медиҳад, ки фаъолияти маркетингӣ дар соҳаҳои марбут ба муҳити зист бояд на танҳо ба афзоиши фоида, балки ба ҳифзи захираҳо ва масъулияти иҷтимоӣ равона карда шавад;

- хусусиятҳои маркетинги экологӣ. Муаллиф таъриф ва хусусиятҳои хоси маркетинги экологиро баррасӣ намуда, хусусияти фарқунандай онро, ба монанди тамарқуз ба арзишҳои иҷтимоӣ-экологӣ, афзалиятҳои маҳсулоти «сабз» ва тағиироти рафтори истеъмолкунандагон таҳлил менамояд. Ин масъалаҳо бо таҳқиқоти муосири хориҷӣ ва ватаний муқоиса шудаанд, ки ба амиқии таҳлил далолат меқунанд;

- мақоми маркетинг дар фаъолияти соҳибкорони экологӣ. Дар ин қисмат, муаллиф саҳми маркетингро дар шаклгирӣ ва рушди самтҳои экологӣ дар фаъолияти соҳибкорӣ баррасӣ мекунад. Далелҳои овардашуда нишон медиҳанд, ки стратегияҳои дурусти маркетингӣ метавонанд ба баланд бардоштани рақобатпазирӣ ва эътимоди чомеа нисбат ба ширкатҳои экологӣ мусоидат намоянд;

- таҳлили равишҳои таҳқиқотии соҳа. Ҷанбаи муҳими боб дар баррасии равишҳои илмии таҳқиқот мебошад. Муаллиф аз амсилаҳо ва усулҳои гуногуни таҳқиқоти маркетингӣ истифода мебарад, ки заминаи таҳқиқоти амалиро дар бобҳои минбаъда асоснок месозад;

- таҷрибаи чаҳонии рушди низоми фаъолияти маркетингӣ дар соҳаи соҳибкории экологӣ баррасӣ гардида, пешниҳодҳо оид ба истоифодаи онҳо дар шароити Ҷумҳурии Тоҷикистон карда шудаанд.

Боби дуюми диссертатсия – “Таҳлили вазъи муосири фаъолияти маркетингӣ дар соҳаи соҳибкории экологӣ” (с. 65-112) ба омӯзиши ҳолати воқеии фаъолияти маркетингӣ дар соҳаи соҳибкории экологӣ бахшида шуда, заминаи эмпирикӣ ва таҳлилӣ барои хулосаҳои илмӣ ва тавсияҳои амалиро дар бар мегирад. Дар доираи ин боб масъалаҳои зерин асоснок ва таҳлил шудаанд:

- арзёбии соҳтор ва хусусиятҳои бозори соҳибкории экологӣ. Муаллиф самтҳои асосии фаъолияти субъектҳои соҳибкориро дар соҳаи экологӣ, аз ҷумла истеҳсол ва фурӯши маҳсулоти экологӣ ва хизматрасониҳои «сабз» муаррифӣ кардааст. Ин таҳлил имкон медиҳад, ки доираи татбиқи маркетинг дар соҳаи мазкур мушаххас гардад;

- таҳлили сатҳи рушди фаъолияти маркетингӣ дар соҳибкории экологӣ. Дар ин қисмат, ҳолати ҷорӣ ва мушкилоти мавҷуда дар самти истифодаи усулҳои маркетингӣ (монанди таҳқиқи бозор, муаррифии маҳсулот, нархгузорӣ, тақсимот ва тарғиб) дар ширкатҳои экологӣ баррасӣ шудаанд. Муаллиф тавассути таҳлили муқоисавӣ ва таҳқиқоти саҳроӣ нишон медиҳад, ки истифодаи усулҳои муосири маркетингӣ дар ин соҳа то ҳол дар сатҳи нокифоя қарор дорад;

- муайянсозии омилҳои таъсиррасон ба фаъолияти маркетингӣ. Муаллиф омилҳои беруниву дохириеро, ки ба рушди фаъолияти маркетингӣ дар соҳаи соҳибкории экологӣ таъсир мерасонанд (аз ҷумла сиёсати давлатӣ, сатҳи огоҳии истеъмолкунандагон, дастрасӣ ба технологияҳои муосир ва

фарҳанги экологии чомеа) таҳлил намуда, робитаи ин омилҳоро бо натиҷаҳои маркетингии субъектҳои таҳқиқшаванд нишон медиҳад;

- таҳлили рақобат ва рафтори истеъмолкунандагон. Дар асоси маълумоти бозор ва таҳқиқоти эмпирикӣ, муаллиф рафтори истеъмолкунандагони маҳсулоти экологиро арзёбӣ намуда, ба хусусиятҳои иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва равонии ин гурӯҳи муштариён таваҷҷуҳӣ маҳсус зоҳир мекунад. Ин бахш барои дарк намудани самтҳои афзалиятноки рушди маркетинг аҳамияти маҳсус дорад.

Боби сеюм – “Самтҳои афзалиятноки мукаммалгардонии фаъолияти маркетингӣ дар соҳаи соҳибкории экологӣ” (с. 113-149) дорои аҳамияти амалӣ ва стратегӣ буда, ба таҳияи самтҳои афзалиятноки такмил ва рушди фаъолияти маркетингӣ дар соҳаи соҳибкории экологӣ бахшида шудааст. Муаллиф дар асоси таҳлилҳои назариявӣ ва эмпирикӣ, ки дар бобҳои қаблӣ пешниҳод шудаанд, самтҳои мушаххаси ислоҳ ва такмили фаъолияти маркетингиро барои баланд бардоштани самаранокии ширкатҳои соҳибкорӣ асоснок менамояд. Асоснокии боби сеюм дар ҷанд самти муҳим таҷассум меёбад:

- муайянсозии самтҳои стратегии рушди маркетинг. Муаллиф дар асоси таҳлили маълумотҳои воқеӣ ва мушкилоти амалии субъектҳои соҳибкорӣ стратегияҳои муассири маркетингии мутобиқ ба муҳити экологиро таҳия намудааст. Самтҳои афзалиятнок ба монанди маркетинги рақамӣ, тарғиботи иҷтимоӣ, мавқеъгузории “сабз” ва брендсозии экологӣ ҳамчун воситаҳои калидии баландбардории рақобатпазирии ширкатҳо пешниҳод шудаанд;

- амсиласозии такмили фаъолияти маркетингӣ. Муаллиф амсила ё чаҳорҷӯбаи методии такмилдиҳии фаъолияти маркетингиро бо назардошти шароити бозори доҳилӣ ва хусусиятҳои маҳаллии соҳибкории экологӣ пешниҳод кардааст. Ин амсила равишҳои қабули қарорҳои маркетингӣ, муоширати муассир бо муштариён ва ҷалби аудиторияи ҳадафиро дар бар мегирад;

- роҳҳои муҳими мукаммалгардонии таҳқими равобити ширкатҳо бо истеъмолкунандагон баррасӣ гардида, аҳамияти баланд бардоштани саводи экологӣ ва истифодаи равишҳои таъсиррасонии ахлоқӣ ва иттилоотӣ тавсия шудааст;

- такя ба таҳқиқоти саҳроӣ, муаллиф зарурати густариши имкониятҳои таҳқиқоти маркетингӣ (таҳқиқи рафткор, эҳтиёҷ ва интизориҳои истеъмолқунандагони маҳсулоти экологӣ) ва татбиқи он дар раванди қабули қарорҳоро нишон медиҳад;

- масоили рушди устувор ва мувофиқсозии маркетинг бо арзишҳои иҷтимоиву экологӣ. Пешниҳодҳо ва тавсияҳои боби сеом ба принципҳои рушди устувор мувофиқ буда, ҷанбаҳои масъулияти иҷтимоии ширкатҳо, коҳиши таъсири манғӣ ба муҳити зист ва иштироки ҷомеа дар ташаккули талаботро фаро мегиранд.

Дар хулоса натиҷаҳои асосии илмии таҳқиқоти диссертационӣ оварда шуда, тавсияҳо оид ба истифодаи амалии натиҷаҳо дар асоси таҳдилии натиҷаҳои илмӣ-амалии таҳқиқот омода шудаанд.

Аҳамияти илмии диссертасия. Натиҷаҳои таҳқиқоти мазкур ба рушди назарияи маркетинги экологӣ саҳми муҳим мегузоранд. Муаллиф дар асоси таҳдилии ҳамаҷониба ва истифодаи усулҳои муосири таҳқиқотӣ муаррифии назариявии маркетингро, ки бо арзишҳои экологӣ ва принципҳои рушди устувор ҳамоҳанг аст, васеъ намудааст. Ҳусусияти ин таҳқиқот дар таҳияи амсилаи методологиии такмилдиҳии фаъолияти маркетингӣ дар шароити соҳибкории экологӣ мебошад, ки метавонанд ҳамчун пойгоҳи илмӣ барои таҳқиқоти минбаъда дар соҳа хизмат намояд. Таҳқиқот ҳусусиятҳои рафтари истеъмолқунандагони экологиро таҳдил намуда, равишҳои нави маркетингро дар доираи таҳқиқоти миллӣ пешниҳод менамояд, ки ин ҷузъи муҳим барои рушди илмии маркетинг ба шумор меравад.

Аҳамияти амалии диссертасия. Таҳқиқот дорои аҳамияти амалӣ буда, натиҷаҳои он метавонанд барои субъектҳои гуногуни соҳибкорӣ ва идоракунии экологӣ манфиатовар бошанд. Дар назди ширкатҳои хурду миёнаи экологӣ пешниҳодҳои муфид оид ба истифодаи усулҳои муосири маркетинг барои беҳтар намудани рақобатпазирӣ ва ҷалби муштариён пешниҳод шудаанд. Ҳамчунин, ниҳодҳои давлатӣ ва ташкилотҳои дастгирии соҳибкорӣ метавонанд натиҷаҳои таҳқиқотро барои таҳияи сиёсати дастгирии соҳибкории экологӣ ва барномаҳои омӯзишӣ истифода намоянд.

5. Саҳми шахсии довталаби дарёфти дараҷаи илмӣ. Муаллиф бо дарназардошти зарурати рушди соҳибкории экологӣ ва камбудии равишҳои самараноки маркетинг дар ин соҳа, асоснокии илмии масъала ва навигарии мавзуъро бевосита тавзех ва муаррифӣ намудааст. Муаллиф мустақилона

назариёти классикӣ ва муосири маркетинг, хусусан маркетинги экологиро омӯхта, равандҳо ва тамоюлҳои байналмилаӣ ва миллиро дар самти соҳибкории «сабз»-ро таҳлил кардааст. Бахши муҳими саҳми шахсии довталаб — гузаронидани таҳқиқоти эмпирикӣ дар байни ширкатҳои соҳибкорӣ ва истеъмолкунандагони маҳсулоти “сабз” мебошад. Маълумот тавассути саволнома, мусоҳиба ва таҳлили бозор ҷамъоварӣ ва коркард шудааст. Таҳлили оморӣ (таҳлили муқоисавӣ, таснифот, диаграммаҳо, хулосаҳои ададӣ) аз ҷониби худи довталаб анҷом дода шудааст. Хулосаҳо ва тавсияҳои пешниҳодшуда на танҳо аз натиҷаи таҳлили назариявӣ ва эмпирикӣ ба вучуд омадаанд, балки дар онҳо ҷанбаи навоварӣ, мутобиқат ба воқеяти бозори миллӣ ва мантиқияти истифода дар амал ба таври возех дида мешавад. Тамоми қисматҳои асосии кори илмӣ — аз таҳияи гипотеза ва гузаронидани таҳқиқоти саҳрой то таҳлили натиҷаҳо ва пешниҳоди хулосаҳои амалӣ — бо меҳнати мустақилонаи муаллиф анҷом ёфтаанд. Ин нишон медиҳад, ки довталаб ба таври комил салоҳияти илмӣ ва малакаи таҳқиқотии заруриро барои дарёftи дараҷаи илмии доктори фалсафа (PhD) доро мебошад.

6. Нашри натиҷаҳои диссертатсия дар маҷаллаҳои тақризшавандай илмӣ. Аз рӯи натиҷаҳои таҳқиқот 11 мақолаи илмӣ дар ҳаҷми 4,2 ҷузъи чопӣ, аз ҷумла, 7 мақола дар маҷаллаҳои аз тарафи Комиссияи олии атtestатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон тақризшаванд ба нашр расидааст.

7. Мутобиқати барасмиятдарории диссертатсия ба талаботҳои Комиссияи олии атtestатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. Диссертатсия дар заминай муқаррароти низомномаи КОА-и назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон омода гардида, муқаддима, мубрамии мавзуи таҳқиқот, дараҷаи таҳқиқоти мавзӯи илмӣ, робитаи таҳқиқот бо барномаҳо (лоиҳаҳо) ва мавзузъҳои илмӣ, мақсади ва вазифаҳои таҳқиқот, объект ва мавзуи таҳқиқот, навғониҳои илмии таҳқиқот, аҳамияти назариявӣ ва амалии таҳқиқот, нуктаҳои ба ҳимоя пешниҳодшаванд, дараҷаи эътиимоднокии натиҷаҳо, мутобиқати диссертатсия ба шиносномаи ихтисоси илмӣ, саҳми шахсии довталаби дараҷаи илмӣ дар таҳқиқот, интишорот аз рӯи мавзуи диссертатсия, сохтор ва ҳаҷми диссертатсия ба таври мукаммал муҳтавои диссертатсияро дар бар гирифта, асосҳои илмӣ ва амалии онро дар сатҳи зарурӣ инъикос менамояд. Ғайр аз ин, як қатор

меъёрҳои дигари диссертатсия: сохтор, ҳачм, расму ҷадвалҳо, адабиёти истифодашуда ва монанди инҳо аз тарафи муаллиф ҳангоми таҳияи диссертатсия низ риоя гардидаанд.

8. Эродҳо ва ҳолатҳои баҳсталаб доир ба мазмuni диссертатсия

1. Дар муқаддимаи кори диссертационӣ дар қисми дараҷаи таҳқиқи мавзуи илмӣ муаллиф шумораи зиёди олимони ватанӣ ва хориҷиро номбар намуда, тасдиқ менамояд, ки онҳо дар коркарди назарияҳои фаъолияти маркетингӣ дар бахши соҳибкории экологӣ саҳм гузоштаанд. Аммо на ҳамаи олимони номбаршуда дар мавзуи мазкур асарҳои илмӣ доранд.

2. Дар матни (саҳифаҳои) диссертатсия на дар ҳамаи иқтибосҳо саҳифаҳои асарҳои илмии истифодашуда (монографияҳо, мақолаҳо, диссертатсияҳо, авторефератҳо) нишон дода шудаанд.

3. Зербоби 1.3-и диссертатсия ба масоили таҷрибаи ҷаҳонии рушди низоми фаъолияти маркетингӣ дар соҳаи соҳибкории экологӣ бахшида шудааст. Оид ба ин масъала чунин давлатҳо ба монанди Олмон, Швейцария, Дания, Канада, Нидерландҳо, ИМА, Норвегия пешсаф мебошанд. Дар мамлакатҳои номбаршуда дар фаъолияти маркетингӣ дар соҳаи соҳибкории экологӣ (ё “сабз”), дар таҳия ва пешниҳоди маҳсулоти “сабз” (аз ҷиҳати экологӣ тоза), маркетинги “сабз” (таҳияи бренд ва таъкиди арзишҳои экологӣ), пешниҳоди сертификатҳо ва нишонҳо (эко-тамғаҳо ва ғайра таҷрибаҳои бой андухта шудаанд. Агар муаллиф истифодаи таҷрибаҳои бойи давлатҳои номбаршударо таҳлил намуда, роҳҳои татбиқи онҳоро дар ҷумҳурий пешниҳод менамуд, мазмuni кори диссертационӣ ғанитар мегардид.

4. Дар зербоби 2.2 “Баҳодиҳӣ ва таҳлили сифати фаъолияти маркетингии корхонаҳои саноатӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон” фаъолияти молиявию хоҷагидории якчанд корхонаҳои саноатӣ баррасӣ гардидааст. Аммо дар таҳлилҳо нишондиҳандаҳои соҳибкории экологӣ дар фаъолияти маркетингии онҳо, аз ҷумла, коэффисиенти ифлоскуни табиат аз тарафи ширкатҳо, ҳиссаи истеҳсоли маҳсулоти “сабз”, баставандии экологӣ, истифодаи технологияҳои ба муҳити зист зарар наоваранд, баррасӣ нагардидаанд. Дар зербоби 2.3 дар саҳифаи 100 дар расми 2.3.1 алоқамандии фаъолияти маркетингӣ бо дигар баҳшҳо оварда шудааст. Беҳтар мешуд, агар алоқамандии маркетинг пеш аз ҳама бо соҳибкорӣ ва экология инъикос меёфт.

5. Дар зербоби 3.1 масъалаи мукамалгардонии танзим ва дастгирии давлатии фаъолияти маркетингӣ бо тарзи бояду шояд ҳалли худро наёфтааст. Беҳтар мешуд, агар муаллиф ба танзим ва дастгирии фаъолияти маркетингӣ дар соҳаи соҳибкории экологӣ бештар диққат медод.

6. Дар зербоби 3.3 ба чунин самтҳои афзалиятноки фаъолияти маркетингӣ дар соҳаи соҳибкории экологӣ, ба монанди истеҳсоли энергияи барқароршаванда, истеҳсоли маҳсулоти аз ҷиҳати экологӣ тоза, коркарди такрории партовҳо, ҷалби партовҳои хонаводаҳо ба истеҳсолот, барҳам додани таъсири манғии ширкатҳо ба экология диққати бояду шояд дода нашудааст.

7. Дар кори диссертационӣ ҳатогиҳои имлой ва мантиқӣ ба назар мерасанд.

Камбудиҳои пешниҳодгардида баҳои воқеии диссертатсияро паст намекунанд ва барои муаллиф ҳамчун роҳнамое барои таҳқиқотҳои оянда тавсия мешаванд.

Хуносай умумӣ доир ба диссертатсия. Кори диссертационии Зоҳидов Камолиддин Сулаймонович дар мавзуи “Муқамалгардонии фаъолияти маркетингӣ дар шароити мусир (дар мисоли соҳибкории экологӣ)”, ки барои дарёфти дараҷаи илмии доктори фалсафа (PhD), доктор аз рӯйи ихтисоси 6D051100 – Маркетинг (6D051101 – Маркетинг) пешниҳод шудааст, кори таҳассусии мустақиман анҷомёфта, дорои навғониҳои назариявӣ ва амалӣ, дар илму истеҳсолоти ватаний татбиқшаванд буда, ба талаботҳои бандҳои 31, 33, 34, 35- и Тартиби додани унвонҳои илмӣ”, ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон №267 аз 30 июни соли 2021 тасдиқ шудааст, Ҷавобгӯ мебошад ва муаллифи он сазовори дарёфти дараҷаи илмии доктори фалсафа (PhD), доктор аз рӯйи ихтисоси номбурда мебошад.

Муқарризи расмӣ: доктори илмҳои иқтисодӣ,
дотсент, профессори кафедраи мененҷменти
Донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон

И. Аминов

Нишонӣ: 734067, Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе, кучи Нахимов 64/14.
E-mail: i_aminov@mail.ru, Тел.: (+992) 92 770 98 25.

Имзои Аминов И. – ро тасдиқ мекунам.
Сардори раёсати кадрҳо ва
корҳои маҳсуси ДДМИТ



17.08.25
М. Мирҷамолов